

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА



СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ «СПЕКТРОМЕТРИЯИ  
ЯДРОӢ» БАРОИ ДОНИШҖӮӢН КУРСИ СЕЮМИ  
ИХТИСОСИ ФИЗИКА 31.04.-01-03

Фанни таълимӣ: «Спектрометрияи ядроӣ»

Ихтисос: Физика –31040103

Ҳачми соатҳои таълимӣ – 4 кредит (96соат).

Лексия - 48 соат (2 кредит).

Машгулияти амалӣ (КМРО)-48 соат (2 кредит).

Курс - 3, семестри 6-ум.

**СИЛЛАБУС**

(барномаи васеи кори) аз чониби дотсенти кафедраи физикии хаста Нарзиев X. аз фании «Спектрометрияи ядрой» барои дошишӯёни курси 3-юми шӯъбаи рӯyonai ихтисоси 31.04.01-03 (Физика) мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омузгор	Курс	3	Чадвали дарсхо
н.и.ф.-м.,дотсент . Нарзиев X.	семестр	6	
	Шумораи кредитҳо	4	
Сурогай омузгор: Кафедраи физикии хаста, утоқи 203, бинои таълими №16. Тел: 907.91.85.15	Лексия,амалий	48	
	КМРО	24 с	
	Кабули КМД	48 с	
	Кабули КМД	-	
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (барномаи васеи кори) дар асоси барномаи таълими курсои физикии умуми, ки Шурои методии ДМТ тасдиқ кардааст, муноғиғ мебошад на стандарти давлатии таълими таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3103- «иљмҳои физика», ихтисоси 31.04.01-03 «Физика», ки из тарафи Вазорати маорифи илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 рақами 18/74 тасдиқ карди шудааст барои дошишӯёни ихтисоси физика тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи кори) аз чониби дотсенти кафедраи физикии хаста А. Нарзиев мураттаб шудааст.

Дар маҷлиси кафедра, суратмаҷлиси № 5 барои 25.01.2025 соли 2025 тасдиқ гардишишт.

Муҳиминосфедраси 25.01.2025 дар. М.И. профессор Махсүд Б.И.

Дар асоси қарорӣ, шурӯйи илми-методии факултети физика аз 23.01.2025, суратмаҷлиси № 5 баррасӣ ва барои ҷаҳонӣ мурдаванди таълим таҳсия дода шудааст.

Раиси Шурои илми-методии  
факултет, н.и.ф.-м.

Истомонӣ. М.

## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛИ-МЕТОДЫ**

- 1.1. Фанни таълимии “спектрометрия ядрой” дар накшахон таълимии ихтисоси физика макоми фанни хатмиро касб карда, дар ташаккулебии донишчӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавкеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми омӯзиши фанҳон дар боло зикргардида донишчӯн дар борай соҳти спектрометрия ядрой, дониши мухтасаре пайдо мекунан, маълумот пайдо хоҳанд кард.
- 1.2. Тавсифи мухтасарин фан.  
Ҳангоми омӯхтани курси спектрометрияи ядрой донишчӯни оиди таркиб ва соҳти атому ядро, ки ҳангоми ҳамтаъсироти объектҳо он мегузарад, дониш мегиранд. Дар тайёр кардан мутахассисони спектрометрияи накши мухимро мебозад.
- 1.3. Максад ва вазифаҳои фан васеъ гардондани доираи фахмиши донишчӯ ва омухтани ҳодисаҳои физикии микроскопӣ, ҳатъасироти байнӣ нуклонҳо, таркиби атому ядро ва усулҳои шитобигории онҳо аст.
- 1.4. Вобаста аз максад дар баъди омӯзиши фанни физикии спектрометрияи ядрой вазифаи зерин ҳал карда мешаванд:
- Шарҳи мазмуни мавхумҳои асосии илми физикии ядро;
  - Шиносои бо моделҳои соҳтори атом ва ядро
  - Омӯзиши ҳамтаъсироти зарраҳо;
  - Ташакули фахмиши донишчӯ роҷеъ ба алоказандии фанни физикии спектрометрияи ядрои бо дигар фанҳои ҷамъиятиноси (фанҳои физика, химия, биология ва гайра).
- 1.4 Преквизитҳо: Ҳангоми омӯзиши фанни физикии спектрометрияи ядрой донишчӯн ба донишҳои аз ҳуднамудаҳо ҳуд оид ба фанҳои зерин, ки барон омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, таки мекунад, механика, электр ва магнетизм, математика, физикии атом, астрономия.
- 1.5 Постреквизитҳо: Донишчӯн дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни спектрометрияи ядрой ба грифаташонро метавонанд, ҳангоми омӯзиши тамоми фанни ва фанҳои таҳассуси истифода баранд аз ҷумла физикии умумӣ, физикии назарияӣ, нанофизика, маводшиносӣ усулҳои таҳлили мода ва гайра.

1.6. Таалоботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.6.1. Таалоб нисбат ба сатҳи азҳудкунни фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишчӯ бояд:

а) донаҳ:

- мағфумҳои асосии физикии спектрометрияи ядрой;
- намудҳои ҳамтаъсирот ва ҳосиятҳои онҳо;
- ҳосиятҳои асосии спектрометрияи ядрой;
- модели стандарти;
- дастгоҳое, ки барои муайян кардан ҳосиятҳои ядро ва атом истифода мешавад;

б) тавонад:

- Истифодан равандҳое, ки ҳангоми гузариши радиатсия аз мода ба амал меояд, барои ҷен кардан афқаништоҳо;
- оид ба мавхумҳои спектрометрия ядро ва ҳосиятҳои асосии радиатсия донишчӯ дуруст пайдо кардан;
- фахмидан ва шаҳр додани равандҳои микроолам;
- фахмонидани қонуниятиҳои физикии Фундаменталий;
- ҷен карданӣ параметрҳои радиатсия ва тагиротҳое, ки дар натиҷаи гузариш зарраҳо атмосферади Замин ҳосил мешаванд.
- Дарк намудани масъалаҳои асосии астрофизика ва ҳали онҳо;

в) дар амал таҷбик карда тавонад:

- Таҳлил намудани ҳодисаҳо, ки дар ядро узви бадани инсон мегузарад;
- Таҳлил равандҳои дар микроолам гузаранд;
- Тадқиготи назарияӣ ва амали.
- Шаклоҳои лексия: дарҳои амалий аудиторӣ омода созии маърӯзҳо ба конференсҳо, кори мустақилонаи ҷорӣ, иҷро намудани ҳали суоришҳои шартӣ, вобаста ба ҳар як маърӯзҳо ба конфронс, кори мустақилонаи ҷорӣ, иҷро намудан, ҳали супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як маърӯзӣ, корҳои мустақилона, навиштани мазмуни мухтасар (конспект).  
Усулоҳо ҳали супоришҳо, омодасозии маърӯзҳо, иҷро корҳои мустақилона, мизбоҳиссаҳо, қабули имтиҳон  
Ҳангоми гузаронидани дарҳои амалий истифодабарии мачмӯъи дар ихтиёрдошта техникии электронӣ тавсия дода мешавад; техникии электронӣ. Маводҳои асосии шаҳрдиҳанда (плакатҳо, супоришҳо) барои истифодабарии мувоғифик (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешаки омода карда шавад.

Накшан тақвимій-мавзұй фанни таълимій, “дозиметрия”  
 Микдори умумии кредитінде 2 (48 соат)  
 Машгулияттың аудиторлық лексиконінде назарияй-2(48 соат)  
 Машгулияттың аудиторлық амалы-1(24 соат)

**2.2. Накшан умумии тақвимине мавзұхой фанни таълимі  
Мундаридағы фан**

№	Хафта	Номгүй мавзұхой ва фаслдо	Дарсхон аудиторы		Ханағай	Адабиёт
			Лексия	КМРО		
<b>МАССАЛАХОЙ ФИТОПОТОЛОГИ</b>						
1.	I	Мавзұй 1. Алфа-спектрометрия. Хамтасыроти алфа-зарра дар мода	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.10-50) АДАБИЁТ:9 (сах. 20-90)
2.	II	Мавзұй 2. Чен кардан спектрометри алфа-заррахо. Хатти қачи фурбұрдадағы магниттік мөлдөмдөлдер	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.40-90) АДАБИЁТ:8 (сах. 30-100)
3.	III	Мавзұй 3. Омүзиши алфа-спектрометри магниттік. Конундоди дубора	3	3	6	АДАБИЁТ:4 (сах.20-30) АДАБИЁТ:8 (сах. 50-60)
4.	IV	Мавзұй 4. Камераи иониш. Камераи бо тур	3	3	6	АДАБИЁТ:4 (сах.110-150) АДАБИЁТ:2 (сах. 90-140)
5.	V	Мавзұй 5. Хамтасыроти бета заррахо бо мода. Функция гузарыш.	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.100-140) АДАБИЁТ:6 (сах. 20-60)
6.	VI	Мавзұй 6. Бета спектрометри магниттік. Бета кайдигиракхои мутаносибі.	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.150-180) АДАБИЁТ:6 (сах. 40-90)
7.	VII	Мавзұй 7. Сарфи энергияи бета-заррахо дар бархурди гайри чандыры. Омүзиши ва сохтани хатти қачи вобаста аз импульс ва энергия	3	3	6	АДАБИЁТ:2 (сах.40-100) АДАБИЁТ:10 (сах.9-50)
8.	VIII	Мавзұй 8.Бета кайдигиракхои эмульсионный. Омүзиши бета спектри молиден-99	3	3	6	АДАБИЁТ:4 (сах.60-90) АДАБИЁТ:11 (сах.10-60)
9.	IX	Мавзұй 9.Графики Фермі барои электрон ва позитрон. Бета кохиши үнсүнни сөзий-137	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.190-240) АДАБИЁТ: 9 (сах.10-60)
10.	X	Мавзұй 10.Бета-спектрометри магниттік тасвиғи он	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.200-230) АДАБИЁТ:8 (сах. 20-90)
11.	XI	Мавзұй 11.Тасвиғи бета спектрсанчи линзагүй. Бета-кайдигираки синтиляцисион	3	3	6	АДАБИЁТ:2 (сах.250-290) АДАБИЁТ:8 (сах.210-250)
12.	XII	Мавзұй 12.Спектри порсиалы бета-заррахо. Энергияи сархадди бета-заррахо. Гамма спектрометри якристалла	3	3	6	АДАБИЁТ:6 (сах.100-140) АДАБИЁТ:3 (сах.90-60)
13.	XIII	Мавзұй 13. Тасвиғи гамма спектри дукристалай комтоний ва спектрометри құфт	3	3	6	АДАБИЁТ:1 (сах.240-300) АДАБИЁТ:5 (сах.40-100)
14.	XIV	Мавзұй 14.Самараноккы, фотосамараноки	3	3	6	АДАБИЁТ:9 (сах.100-160) АДАБИЁТ:4 (сах.90-130)

15.	XV	Мавзұғы 15. Спектрометри нейтронхо. Синтилляторх өткізу және оның магниттік мөртвийттерін анықтауда.	3	3	6	АДАБИЕТ:2 (сах.90-120) АДАБИЕТ:4 (сах.100-110)
16.	XVI	Мавзұғы 16. Усулхой дифференциалды интегралдар менен нейтронхоның магниттік мөртвийттерін анықтауда.	3	3	6	АДАБИЕТ:3 (сах.100-120) АДАБИЕТ:1 (сах.300-400)
Чамъ:			48	48	96	

### 2.3. МУНДАРИЦАИ МАВЗҰХО ВА ФАСЛХОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИ

**Мавзұғы 1.** Алфа-спектрометр. Гузариши алфа-зарра аз мода. Алфа-спектрометри магнитті, коректори магнитті баролы конундоди дубора.

**Мавзұғы 2.** Алфа камераи иониш. Камераи иониши импульс болу тур. Таксимоти алфа-зарра вобаста импульс.

**Мавзұғы 3.** Алфа-спектрометри нимнокилій, алфа кайдигиракхой мутаносибі.

**Мавзұғы 4.** Бета-спектрометрхо. Ҳамтаъсироти бета-заррахо болады. Сарфи энергияи бета-заррахо дар бархудар гайри чандыр. Бузургихо асоси бета-спектрометрхо.

**Мавзұғы 5.** Сохтани хатты қач вобаста импульс ва энергияи бета заррахо. Ғаъолияти хос, тафрика, самаранокі хисіттөшінде күвваи рушнай-тавсифхой бета-спектрометр.

**Мавзұғы 6.** Бета-спектрометри магнитті конундоди нимнодира. Бета кайдигиракхой эмпульсіоній.

**Мавзұғы 7.** Чен карданы тавсифи бета-заррахо. Спектри молиден-99 болады. Конверенсионій. Графики Фермій.

**Мавзұғы 8.** Энергияи сархаджы бета-заррахо. Спектри порсиялии бета-заррахо. Графики Фермій баролы спектри электрону пазитрон. Ҳангоми кохиши изотопи сезий-130.

**Мавзұғы 9.** Интихоби ченаки синтилятор да таъсири он болады. Тафрикаи спектрометр. Бартарии бета-кайдигиракхой мутаносибінен лизнагай.

**Мавзұғы 10.** Гама спектрхо. Омұхтани таркиби энергияи гама-афкаништада. Баҳодихии таркиби энергияи гама-квантхо аз функцияи гузариши.

**Мавзұғы 11.** Гама-спектрометри як кристалла. Гама-спектрометри комптоній.

**Мавзұғы 12.** Тафрикаи пурра энергияни спектрометри-чұфтада.

**Мавзұғы 13.** Гама-спектрометр баролы чен карданы энергияи пурра гама-квантхо. Тавсифи гама-спектрометр-самаранокі ва гайра.

**Мавзұғы 14.** Гама-спектрометри нимнокилій. Тавсифи асоси гама-спектрометрхои нимнокилій ва синтилятсіоній.

**Мавзұғы 15.** Спектрометри нейтронхо. Омилхое. Ки ба спектри протонхои кафорафта таъсири мерасонад. Омұхтани спектри нейтронхо бо усули протони кафорафта.

**Мавзұғы 16.** Усулхой дифференциалды интегралдар менен чен карданы спектри нейтронхо. Чен карданы спектри нейтронхо бо қажетті парвоз. Даражабанды спектрометри нейтронхои сареъ вобаста коркарди натичаҳо ченшуда.

### 2.3. МУНДАРИЦАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧУ

Кори мустакилонаи донишчұ - хамчун амалии донишчұ дар қадам мустакилона азхуд намуданы барномаи таълимий фан аз рүй мавзұхо ва супоришиш пешбинишуда ба шумор рафта, аз қониби мұассисаси таҳсилоти касбі (кафедра) ба адабиети таълимию-методий ба дастурхо пурра таъмин гардонида мешавад.

Кори мустакилонаи донишчӯ дар шароити татбики низоми кредитии тахсилот дар ду шакл ичро карда мешавад:

- кори мустакилонаи донишчӯ бо рохбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустакилонаи донишчӯ (КМД).

#### МУНДАРИЧАИ КМРО

Машгулияти амалӣ яке из шаклҳои фазолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алокамандии мантико бо таълими назарияӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯро ҳамтун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишчӯён коида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назарияӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳкорат ва малакаи халли масъалаҳои мушаҳҳасро дар асоси маълумоти илмии гирифташон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани кобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустакилона фикр роидани донишчӯён буда, дар рағти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назарияӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишчӯён мусоидат қунад.

Кори мустакилонаи донишчӯ бо рохбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи визифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, дифон кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, хисобот онд ба таҷрибамӯйӣ ва гайра ичро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳугузорӣ мешавад.

Мавзуу №	ҳафта	Мундариҷаи машгулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзуу 1. Тахлилкунак амплитудӣ. Чен кардани спектри амплитудӣ.	I	Надбони қвантӣ. Амплитуда, энергия..Адабиёт: 4(саҳ 10-40).
Мавзуу 2. Спектрометри якристалии синтилятсионӣ	II	Булурҳо ва навъи онҳо. Бузургҳои физикие, ки барои тавсифи ҳодисаҳои дар микроолам гузаронда истифода мешавад. Адабиёт: 4(саҳ 140-160).
Мавзуу 3. Алфа-спектрометри нимнокилий. Омузиши фурудбурди гама-қвантҳо бо геометрии ҳуб.	III	Алокамандии системаи хови сайд, бо системаи СГС. Дастгоҳ барои омузиши спектри алфа- зарраҳо Адабиёт: 8(саҳ.....)
Мавзуу 4. Спектрометри электронҳои бета-коҳиҷӣ	IV	Истифодабарии майдони магнити. Конденсатори силиндрӣ. Адабиёт: 8(саҳ 104-140).
Мавзуу 5. Тавсифҳои асосии бета спектрометрҳо. Самаранокии пурра, фотосамарӣ, фототиҳисса	V	Матнидоди бузургҳо, ки тарзи кори бета-спектр санҷро метавсифонанд. Адабиёт 9 (саҳ. 90-100)
Мавзуу 6. Омузиши спектри амплитудӣ ва хосиҳи кардани спектри энергияӣ	VI	Спектри яклӯҳт ва бефосилаи бета зарраҳо. Тавсииенергӣ. Адабиёт: 4(саҳ 90-110).
Мавзуу 7. Омузиши алфа-коҳиҷӣ бо дастгоҳи камераи иониш	VII	Ададҳои қвантӣ, ки ҳолатҳои электронро метавсифонад. Адабиёт: 6(саҳ 100-130).
Мавзуу 8. Гама-спектрометри ҷуфт. Спектрометр барои чен кардани энергияи пурраи гамма қвантҳо	VIII	Қонуни бақои энерги дар физикаи атом. Адабиёт: 9(саҳ. 110-140)
Мавзуу 9. Баҳодиҳии таркиби энергия ва гама-нурхо бо функцияи гузариш	IX	Функцияи гузариш. Қонуни экспотенциалии сустшавии гама қвантҳо. Адабиёт: 4(саҳ 100-200).
Мавзуу 10. Спектрометри Комптонӣ. Алфа-спектри магнитӣ	X	Дастгоҳ барои омузиши спектри гамма-қвантҳо. Адабиёт: 4(саҳ 250-300)

Мавзуи 11. Хамтаъсироти бета-заррахо дар мода.	XI	Асобоб барои чен кардани сарфи энергиии бета-заррахо.. Адабиёт: 9(сах 200-260).
Мавзуи 12. Чен кардани спектри гама-квантко бо спектри якристалли	XII	Ба кор даровардани дастгоҳ барои омузиши спектри гама квантко. Адабиёт: 9(сах 200-210).
Мавзуи 13. Коркарди натичаҳои гама-нурхо.	XIII	Йистифодабари мөшини хисоббарор. Адабиёт: 10(сах 90-200).
Мавзуи 14. Хамтаъсироти нейтронҳо мода	XIV	Қайдигракҳо нейтронҳо .Адабиёт 7(сах 200-250).
Мавзуи 15. Графики Фермӣ	XV	Соҳтани графики Фермӣ: Адабиёт: 9(сах 90-100).
Мавзуи 16. Чен қадани спектри нейтронҳо бо усули вакти парвоз	XVI	Дастгоҳ барои чен кардани спектрӣ нейтронҳо. Адабиёт 4(сах.100-120).
Чамъ		

## 2.5. Шарҳи муҳтасари супориши барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъъол ва максадонки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсулни эҷодии ў бе иштироқи фаъъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ лар фаъъолона ширкатан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексиконӣ-назарияӣ ва амалий, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва диагр. шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи бадастовардии донишҷӯен барои баҳои ҷамъбастии азхудкунни фанҳои таълимиӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалий гардонидса мешавад. Натиҷаҳои бадастовардии донишҷӯ оид ба корҳои мустақилонаи ҳангоми гузаронидани аттестатсияи ҷамъбастиӣ аз рӯи фанни таълимиӣ ба зътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Физикаи атом ва ядро” ва накшан таълимии ихтиисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгуи мавзухои дарсӣ	Супориши	Муҳла-тичи супориши	Хачм ва тартиби барас-мийтдарории корҳо
Мавзуи 1. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ –	Хафтагӣ 1ти супориши	Супоридани маърузаи ҳаттӣ ва ҷаҳов додан ба саволҳо (на кам аз 3-сах.)
Мавзуи 2. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- ва таҳлили ан-дешаҳои вобаста бо элемент оптикаи ионва электронӣ	Хафтагӣ 2ти супориши	Супориши ба таври ҳатти ва соҳтани графикҳо
Мавзуи 3. Ҳали масъалаҳо	Вазивайи хонагӣ-омӯзиши соҳти атом ва ядро. Таҷрибаи Резерфорд.	Хафтагӣ 3ти супориши	Соҳтани расми пароканиш алфа-зарраҳо. Вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 4. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ- таҳлили муайян кардани заряди хоси электрон. Таҳлили натичаҳои таҷриба онди ин масъала	Хафтагӣ 4ти супориши	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. Презентацияи вазифаи хонагӣ
Мавзуи 5. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ-таҳлили хосияти мавҷии зарра-мода ва натичаҳои фарқкунанда	Хафтагӣ 5ти супориши	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.
Мавзуи 6. Ҳали масъалаҳо	Вазифаи хонагӣ - таҳлили аниқи моделии Шрёдингер ва бузургии он воридшуда	Хафтагӣ 6ти супориши	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.

Мавзуу 7. Ҳали мастьалахо	Вазифаи хонагий- дарки коидай квантонидани фазагий.		Хафтаи 7	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзуу 8. Ҳали мастьалахо	Вазифаи хонагий- муконсай натиҷаҳои бадастомада оиди хосиятҳои атоми гидроген бо ёрии муодилаи Шрёнденгер ва назари Н.Бор		Хафтаи 8	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзуу 9. Ҳали мастьалахо	Вазифаи хонагий- сохтани конфигуратсияи электронҳо бист атоми аввали ҷадвали давраи унсуруҳои химияӣ		Хафтаи 9	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзуу 10. Ҳали масъалахо	Вазифаи хонагий- Тахлили спектри нурафкании атомҳои металлоҳо ишқорӣ		Хафтаи 10	Супоридан дар шакли хаттй. Презентасияи вазифаи хонагий
Мавзуу 11. Ҳали масъалахо	Вазифаи хонагий- дарки фарки нурафкании Рентгенӣ боздошти ва тавсифӣ.		Хафтаи 11	Супоридан дар шакли хаттй. Презентасияи вазифаи хонагий
Мавзуу 12. Ҳали масъалахо	Омӯзиши олудашвӣ асбобҳои ҷои кор бо модаҳои радиофаъоъл		Хафтаи 12	Супоридан дар шакли хаттй. Презентасияи вазифаи хонагий
Мавзуу 13. Ҳали масъалахо	Вазифаи хонагий- Омузиши таҷрибай Франк ва Герстасдикӣ постулатҳои Бор.		Хафтаи 13	Супоридан дар шакли хаттй. Сохтани график. Презентасияи вазифаи хонагий
Мавзуу 14. Ҳали масъалахо	Вазифаи хонагий-дарки фарки лазерҳо аз манбаъҳои оптикаи мукааррӣ		Хафтаи 14	Супоридан дар шакли хаттй. Презентасияи вазифаи хонагий
Мавзуу 15. Ҳали масъалахо.	Вазифаи хонагий- омӯзиши тарзи кори қайдигиракҳои зарраҳои заряднок		Хафтаи 15	Супоридан дар шакли хаттй.
Мавзуу 16. Ҳали масъалахо	Вазифаи хонагий- Омӯзиши таъсири мутзабилии зарраҳо. Ҷор намуди таъсир		Хафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттй. Презентасияи вазифаи хонагий

### ФАСЛИ ІІІ: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар хафта назорати ҷорӣ аз болои иштироқи донишҷӯйн дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барро мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва г. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандан имтиҳони кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳу муйян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯй дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятахо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои иҷроушуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва г.);

2,5 ҳол – барои кори мустақилона (КМД).

Муйян намудани рейтингни донишҷӯй дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми ходлиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дакик аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба хар як чавоби дуруст – 4 хол мукаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи мукарарагашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холхой лар рафти кабули аттестатсия чамъбастй, имтихони фанни таълимий бадастовардаи донишчӯ хамчун чамъни холхой санчиши тестий дониста шудааст. Холхой рейтинггии дар аттестатсия чамъбастй, имтихони фанни таълимий бадастовардаи донишчӯ ба холхой лар лавоми семестр азхудкардаи ў илова карда мешаванд.

Бахое, ки доир ба фан гузозта мешавад, чамъни холхой дар лавоми хафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастй мебошад. Холҳо ба таври зер таксим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ҲОЛҲО																ИЧ	$\Sigma$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ ва амалӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Лаборатории	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои иҷро-шуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмуъ																	300	

Бахои чамъбастй доир ба фан тибки формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(И\Phi_1 + И\Phi_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ - 0,5$$

*Ифодан ҳуруфиӣ ва ададин баҳон донишчӯ*

Ифодан ҳуруфиӣ баҳо	Ифодан ададии баҳо	Холи чавобҳои дуруст	Ифодан анҷанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F<sub>X</sub></i>	0	$45 \leq F_X < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ:  $F_X$  - баҳои гайриқаноатбахшест, ки ба донишчӯ ҳукуқи дар омӯзиши тақрории фан иштироки накарди, дар триместр (сөссияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишчӯӣ дар тамоми машгулиятаҳо дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабораторӣ ва г.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо смадан худ аз худ зиёдшавии ҳолҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишчӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вакт иҷро

накардан супоришҳо аз ҷониби омӯзгор мукарраршула донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаълонкӣ дар дарсқои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдехандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмин фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалий бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкуни фанни таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаълонкӣ – 64 ҳол, корҳои мустакилони донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалии ва г.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ яҷрои корҳои мустакилона ва навиштани кори мустакилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефераҷто барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъброҳи баҳоизории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

Назорати мархилавӣ ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалий гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо максади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанни дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбасти (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кӯшҳода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъбри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқи ва тарзи баён.

#### ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

##### 4.1. Рӯйхати маводҳои таълимий-методис, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. А.Нарзиев. Спектрометрия ва амнияти радиоактивносӣ. Душанбе «Авесто ЛТД» 2022,663саҳ.
2. А.Нарзиев. Практикум аз алфа-бета, гама-нурҳо ва нейтронҳо. Душанбе-2017. «Эр-граф», саҳ.245
3. А. Нарзиев, Б.И. маҳсудов, Асосҳои физикии атому ядро ва дозасанҷӣ, Душанбе, «Эр-граф», 2015, саҳ.568
4. А. Нарзиев, Б.И Махсудов, Асосҳои физикии атому ядро ва дозаметрия, душанбе, Эр-граф, 2014 саҳ.560
5. А.Нарзиев. Дозасанҷӣ ва ҳифз аз афканишиоти ядроӣ, Душанбе 2005, саҳ. 125.

##### 4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшавандӣ

6. И. В. Савелев. Курс общей физики, книга 5. Астрель. Москва. 2017.
7. А.Н. Матвеев. Атомная физика-М: высшая школа,1989.
8. И.В. Сивухин. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика (ч.1,2) М: Наука, 1989.
9. Э.В.Шполльский. Атомная физика, т.1-2-М: Наука.1974.
10. В.С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. Наука. Москва.1969.
11. И.В. Савельев. Сборник вопросов и задач по общей физике. Астрель. Москва. 2006.

